

ЎЗБЕКИСТОН УЗВИ СУС МЕГАРДАД

Президент Шавкат Мирзиёев бо муаррифии чараён ва пешомадҳои раванди дохилшавӣ ба Созмони умумичаҳони савдо шинос шуд.

Созмони умумичаҳони савдо соҳтори бонуфузи байналхалқӣ ба шумор меравад, ки муносибатҳои бисёрҷанбаи байналхалқии савдо танзим менамояд. 95 фоизи савдои ҷаҳонӣ бар дӯши 164 кишваре мебошад, ки аъзои созмони мазкур ҳастанд.

Вазифи асосии СУС ин кумакрасонии барои рушди устувори кишварҳо ва беҳтар намудани некуҳолии аҳолии онҳо аз тариқи таъмин кардан, вусъат додани робитаҳои озод ва шаффофи тичоратӣ мебошад. Ин ба ҳадафҳои ислоҳоти иқтисодие, ки дар Ўзбекистон татбиқ мегарданд, куллан мувофиқат мекунад.

Пештар нисфи содироти кишвари моро наҳи пахта ташкил меод. Пас аз сартбоии пурра аз содироти пахта ба ҳориҷа расонда додани маҳсулоти тайёри сарилибос 4 баробар зиёд шуд. Бинобар чамъбастии соли гузашта, содироти маҳсулоти дӯзандагӣ 3 миллиарду 300 ҳазор долларро ташкил намуд.

Дар натиҷаи соли 2021-ум ба низоми GSP+

ҳамроҳ шудани Ўзбекистон содироти маҳсулоти тайёр ба бозорҳои Аврупо 1,5 баробар зиёд гардид.

Дохил шудан ба СУС барои афзудани содироти маҳсулоти тайёр имкониятҳои беш аз пеш фароҳам меоварад. Маҳз барои ҳамин ҳам Ўзбекистон соли 2019-ум чараёни дохилшавӣ ба ин соҳтори байналхалқиро ба роҳ монд ва дар давраи сипаришуда дар самти мазкур қадамҳои бозғамӣ гузошт.

Дар чамъомад роҳбари давлати таъкид намуд, ки кишвари мо бояд ҳатман ба СУС аъзо шавад, ӯ аҳамияти иқтисодии ин вазифаро зикр кард.

— Дар се соли наздиктарин мо ният дорем содироти маҳсулоти тайёро афзун кунем. Имконияти ягонаи ба ин ният муваффақ шудан ин узви Созмони умумичаҳони савдо гардидан мебошад. Вай имкон медиҳад низоми савдои одилона бо 164 кишвар ба роҳ монда шавад, ҳамчунин соҳиби бозорҳои муттасил гардем, — гуфт Шавкат Мирзиёев.

Президент дар Муҳоҷимонаи соли гузаштаи худ низ дар бораи зарурияти тезондани ин чараён сӯҳбат гуфта буд. Ба ин мақсад бо беш аз 50 кишваре, ки ба Созмони умумичаҳони савдо дохиланд, гуфтушундиҳои дӯчиноба гузаронида шуданд. Моҳи марти соли равон дар СУС чамъомади шашуми ғуруҳи корӣ оид ба дохилшавии Ўзбекистон баргузор гардид.

Дар чараёни муаррифисозӣ масъалаҳои, ки давлатҳои аъзои созмон дар чараёни гуфтушундиҳо ба миён гузошта буданд, баррасӣ шуданд.

Бобати ҳамроҳангсозии қонунгузори миллий бо назардошти муоҳидаҳои СУС супоришҳо дода шуданд, тартибот ва меъёрҳои мувофиқи талаботи байналхалқӣ муқаррар гардиданд. Зарурияти ҷалби мушовирони хориҷӣ, ташаккул додани ғуруҳҳои корӣ, ҳамкориҳои мунтазамии тарафҳои тамоми вазоратҳо ва сафаратхонаҳо дар масъалаи мазкур таъкид шуд.

Ў.А.

Бозсозии хати парвози фурудгоҳи байналмилалӣи Тошканд, ки моҳи августи соли гузашта оғоз шуда буд, ба анҷом расид. Шурӯъ аз 12 апрели соли равон хати парвози дарознаш 3 ҳазору 905 метр ва бараш 60 метр ба истифода дода шуд, ки ҳамаи намуҳоҳои ҳавопайморо аз ҷаҳор ғушаи ҷаҳон қабул карда метавонад.

ТАҶДИДИ ХАТИ ДУЮМИ ФУРУДГОҲИ ТОШКАНД АНҶОМ ЁФТ

Дар хати парвоз инчунин таҷдидоти замонавии рушноидиҳии каммасраф ва системаи фурудой мавҷуд аст, ки ба категорияи яқуми ИСАО мувофиқ аст. ИСАО's — муассисаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид мебошад, ки стандартҳои байналмилалӣи авиатсияи шаҳрвандиро муқаррар мекунад ва рушди онро бо мақсади баланд бардоштани беҳадди тарҳи ва самаранокии ҳамроҳанг месозад. Ассотсиатсияи байналмилалӣи нақлиёти ҳавоӣ яқ созмони мустақил аст ва на бояд бо ИКАО омехта шавад.

— Мо хати парвози таҷдидшудаи дуҷумро мекушоём. Ин як рӯйдоди хеле муҳим барои фурудгоҳи Тошканд аст, зеро хати парвоз бори охир соли 1996 таҷдид шуда буд. Албатта, ҳолати хати парвоз ҳамеша ҳамчун меъёри муҳими таъмини беҳатарии парвоз арзёбӣ мегардад. Илова бар ин, ҳаҷми нақлиёти мусофиркашонӣ

ҳавоӣ ҳар сол тақрибан 50 фоиз меафзояд. Ҳоло бандари ҳавоии пойтахт ҳар рӯз ба ҳисоби миёна 140 рейс қабул мекунад.

Ноғуфта намонад, ки лоиҳаи таъмири асосии хати парвоз-2 дар маҷмӯъ 120 миллиард сӯм тақозо намуд. Тарҳрезии ин хат аз ҷониби ширкати «Development infrastructure and design» анҷом дода шуд. Корҳои таъмирро пудратчиҳои ЧСММ «Доркомплекснаб плюс» ба ҷо овард.

Дарвоқеъ, аввалин ҳавопаймое, ки дар хати парвози таъмиршуда фуруд хоҳад омад, ҳавопаймои НУ-334 бо хатсайри Дубай — Тошканд буда, марбути ширкати «Ўзбекистон ҳаво йуллари» мебошад.

Евгения КОЛОСОВА,
сардори ҳадамоти матбуоти «Uzbekistan Airports».

ПОЙГАИ АВТОМОБИЛӢ БА ТАРАФДОРИИ ТАҒЙИРОТҲОИ КОНСТИТУТСИОНӢ ДАР КАНАДА

Сафари кории намояндагони сафорати Ўзбекистон дар шаҳри Торонтои Канада сурат гирифт.

Дар Торонто дипломатҳо бо ҳамватанони муқими Канада мулоқот карданд. Дар вохӯри иштирокдорон бо афзалиятҳои ислоҳоти конститутсионие, ки дар кишварамон татбиқ мегарданд ва моҳияти тағйироте, ки ба Конститутсияи Ўзбекистон доданд карда мешаванд, шинос карда шуданд.

Таъкид гардид, ки таҷдиди Қонуни асосӣ ба рушди кишварамон, баланд бардоштани некуҳолии мардум хидмат карда, пеш аз ҳама, ба сифати афзалият ғояи «Барои шаъну шарафи инсон»-ро муайян мекунад. Қайд гардид, ки лоиҳаи Қонуни конститутсионӣ барои бунёди асосҳои давлати иҷтимоӣ, демократии ҳуқуқбунёд, баланд бардоштани некуҳолии аҳолий, таҳкими минбаъдаи ҳуқуқи манфиатҳои инсон аҳамияти бузург дорад.

Инчунин таъкид гардид, ки дар лоиҳаи Қонуни конститутсионӣ фаълони пеш бурдани манфиатҳои миллий дар арсаи байналмилалӣ, таҳкими минбаъдаи ҳуқуқи ва озодии натаҷо шаҳрвандоне, ки дар Ўзбекистон зиндагӣ мекунанд, балки шаҳрвандон дар хориҷа, гамхорӣ намунад ба онҳо, гиromидшти шаъну шарафи инсон пеш бурда

мешавад. Зимни сӯҳбати озод ба ҳама саволҳои ҳамватанонамон посухҳо дода шуданд. Иштироккунандагон тамоми шаҳрвандони дар хориҷабудаи Ўзбекистонро давват намунданд, ки дар референдум оид ба лоиҳаи Қонуни конститутсионӣ, ки 30 апрел баргузор мегардад, иштирок кунанд. Аз ҷумла, Нодир Бурҳонов, фаъоли Ассотсиатсияи Ўзбекистон Канада гуфт, ки «Мо аз он хушнудем, ки солҳои охир дар Ўзбекистон дигаргунҳои бузург ба амал омадаанд. Ба ин муносибат мо ҳамаро давват менамоям, ки тағйироти конститутсиониро, ки идомаи ислоҳот ба ҳисоб меравад, дастгирӣ кунанд».

Сипас, яққо ба фаълони Ассотсиатсияи Ўзбекистон Канада ва ҳамватанони муқими Торонто барои ҷонибдорӣ раъйпурсӣ дар Ўзбекистон ва таблиғи васеи ин раванд дар байни канадагиҳо пойгаи автомобилӣ ташкил карда шуд. Кортёж бо байрақҳои мамлакатаи мо аз кӯчаҳои Торонто гузашт.

АИ «Дунё»,
ТОРОНТО.



Корхонаи бофандагии чамъияти масъулияташ маҳдуди «Янгибозор текстил агрокластер»-и вилояти Хоразм соли 5 миллион адад маҳсулоти тайёри дӯзандагӣ истеҳсол карда метавонад.

Ба корхонае, ки арзиши лоиҳавии он 13 миллиард сӯмро ташкил медиҳад, асбобу анҷомҳои замонавии хориҷӣ устувор карда шудаанд. 65 фоизи маҳсулоти корхонаи мазкур барои содирот пешбинӣ гардидааст. Дар корхона анқариб 500 занону духтарон бо кор таъмин гардидаанд.

Дар сурат: дар чамъияти масъулияташ маҳдуди «Янгибозор текстил агрокластер»-и вилояти Хоразм.

Суратгир: А. АБДУЛЛОЕВ (Ў.А.).

«КОНСТИТУТСИЯ – КАҶОЛАТИ ОЯНДАИ МО»

Чорабиние, ки бо ташаббуси саридораи адлияи вилоят бо ҳамкориҳои идора ва ташкилотҳои давлатӣ дар истироҳатгоҳи ба номи Заҳириддин Мухаммади Бобур рӯйи кор омад, чунин номгузорӣ шуда буд.

Дар чорабинӣ сардори шӯбаи саридораи адлия Зулфия Аҳмадхоҷева чамъомадагонро бо лоиҳаи Қонуни конститутсионии Ўзбекистон ва мазмуну моҳияти қонунгузори референдум шинос кард.

— Чорабиниҳои имрӯза барои ҳамаи мо зарур аст, — гуфт ҷонишини раиси Маркази милливу маданияти русҳои вилоят А. Мирзоназарова. — Ба ин чараён ҳеч кас на-

бояд беъэтибори зохир намояд. Дар чорабинӣ фаро гирифта шудани ҷавонон, баҳусус, намояндагони миллиятҳои гуногун аҳамияти зиёд дорад. Онҳо бо баромадҳои бадеӣ, намоишномаҳои миллии худ иштирок карданд, ки хеле хотирмон буд. Мақсади асосии намояндагони миллиятҳои гуногун, ки дар зерӣ як осмон ва дар оғуши як Ватан аҳли тифоқ умр ба сар мебаранд, дар чунин чорабиниҳо фаълӣ иштирок намуда, дар бунёд

намудани Ўзбекистони Нав муносиб саҳм гузоштан мебошад.

Дар доираи аксияи ҳуқуқӣ ба хоҳишмандон маслиҳатҳои роӣгонӣ ҳуқуқӣ дода шуд.

Дар давоми чорабинӣ озмунҳои ҳуқуқӣ низ баргузор гардид. Ба ҷавононе, ки бо саводнокии ҳуқуқӣи худ ғолибиятро ба даст оварданд, тӯхфаҳо супорида шуданд.

Санъаткорон бо сурӯди дилрабои худ иштироккунандагонро ба давра давват карданд.

Шоҳида ДАМИНОВА,
муҳбири «Овози тоҷик».

Вилояти НАМАНҶОН.

МЕҲМОНОНИ ҚОШҶАРӢ ДАР ФАРҶОНА

Як ҳайати расмӣ ва ғуруҳе иборат аз соҳибкорони ноҳияи муҳтори Шинҷон-Уйғури Ҷумҳурии мардумии Чин тахти раёсати раиси шаҳри Қашғар Ясинҷон Яқсеб ба вилояти Фарғона ташриф овард.

Ин ташрифи меҳмонон баъди аз тарафи Шавкат Мирзиёев ба ҳузури пазируфтани як ҳайати ноҳияи муҳтори Шинҷон-Уйғур бо раҳбарии раиси он Ма Синҷун роҳандозӣ гардидааст, ки охири моҳи март дар Тошканд ба вукӯъ пайваस्ता буд.

Дар мулоқоти ҳоқими вилояти Фарғона Хайрулло Бозоров бо аъзои ин ҳайат масъалаҳои тав-

сеаи ҳамкориҳои густурдаи байни-минтақавӣ дар соҳаҳои савдону иқтисодӣ, сармоязгузорӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, нақлиётӣ логистика, сайёҳӣ ва амсоли он мавриди баррасӣ қарор дода шуданд.

Соҳибкорони қашғарӣ бо лоиҳаҳои бузург ва имкониятҳои шинос шуданд, ки дар вилоят тахти татбиқ қарор гирифтаанд. Дар чараё-

ни вохӯриҳо аз тарафи меҳмонон як қатор пешниҳодҳои сармоязгузорӣ ба миён гузошта шуданд. Хайрулло Бозоров хусусан пешниҳоди аъзои ҳайат перомунӣ дар вилояти Фарғона таъсис додани корхонаи бузург истеҳсоли матои омехта ва ранга, дар ҳудуди Экошаҳр бунёди биноҳои 25-ошёна, таъсиси марказҳои хизматрасонӣ барои электромобилҳо ва шабакаҳои пуркундаи барқро бо хушҳолӣ пазируфт.

Мирасрон АҶРОРОВ,
муҳбири «Овози тоҷик».

Вилояти ФАРҶОНА.

Муносибат

ҚАДРИ ИНСОН АЗ ҶАМА ЧИЗ БОЛОСТ

Ба ҷаҳоне, ки пур аз шӯру садост ва ноором аст, назар карда, садҳо бор шукрона мекунем, ки дар як кишваре, ки сулҳу сафост, оромист ва инсон кадр дорад, зиндагӣ дорем. Вале, қадриносии инсон дар кишвари мо то ба дараҷаи сиёсати давлатӣ бардошта шудааст. Маҳз гиromидшти инсон дар лоиҳаи Конститутсияи нав равшан инъикос гардидааст.

Дирӯз дар Донишгоҳи давлатии Тирмиз бо иштироки устодону донишҷӯён бахшида ба раъйпурсии умумие, ки барои қабули Конститутсияи нав дар таърихи 30 апрел баргузор мешавад, чорабиниҳои бошукӯҳи шуда гузашт. Саҳни хавлӣ намуди идона дошт. Дар дасти аксар ҷавонони ливоии Ўзбекистони соҳибистиклол парадшонӣ мекард, шиору навиштаҷоти гуногун аз бедориву хайрхоҳии ҷавонон ба Конститутсияи нав дарак меод.

Дар қардан душвор набуд, ки ҷавонони мо — донишҷӯён бо як ҳусни тафохум дар он иштирок мекарданд. Онҳо ба баромадҳои шахсоние, ки дар забонашон зикри шукронагӣ буду нисбати дигаргунӣ ва иловоҳои Қомуси нав фикр меронданд ва муносибат баён мекарданд, сидқан ҳамовозӣ менамунданд. Баъди баромади ҳар як нафар нотик бо як овоз «Конститутсия аз онӣ ман», «аз онӣ мо», «аз онӣ худамон» садо баланд мекарданд, ки хеле ҷолиб буд. Мо — устодон ҳамеша ба ҷавонони имрӯза мураҷиат карда, беътибор, лоқайд нашуданашонро таъкид мекунем. Маълум мешавад, ки ин кӯшишҳои мо бесамар нарафтааст. Ҷавон-

ни мо воқеан ҳам созанда, эҷодкор ва соҳиби фазилатҳои неки инсонӣ ҳастанд ва мо боварӣ дорем, ки умеду орзуҳои наслҳои калонсолро рӯйи об мекоранд.

Дар ин чамъомади бошукӯҳи ректори донишгоҳи Авазҷон Мараҳимов, проректор Обид Шофиев, декани факултети забонҳои рус ва Шарқ Поён Бакиров ва дигар шахсонӣ касбу корашон гуногун сӯхан карда, саҳми ҷавононро ба ояндаи дурашони мамлакат алоҳида таъкид намуда, онҳоро ба созандагӣ фаълонӣ қарор дода карданд.

килона ба иштироки фаъл дар райпурсии умумӣ давват месозам.

Ҷавонон намеҳостанд саҳни донишгоҳро тарк созанд. Аз ин боис чорабинӣ хеле тӯл кашид. Санъаткороне, ки дар тадбир ширкат варзиданд, низ хайрхоҳӣ хешро бо иҷрои сурӯду таронаҳои пурмазмун дар боби ватандӯстӣ, дӯстӣ ва шукронагӣ намоиш доданд. Сарояндаи Тоҷикистон Меҳрубони Равшан бо сурӯдҳои дилнишини худ таъби ҷавононро хеле болида сохт ва ҳозирин бо кафкӯбиҳо ӯро хуб истикбол намунданд. Дар миёни сурӯду санъаткор ҳар лаҳза «Ўзбекистон – Тоҷикистон» гуён овоз баланд мекарду ҷавонон ҷонибдорӣ ва ҳамовозӣ менамунданд ва ин лаҳзаҳо аз торафт афзудани меҳру муҳаббати ҷавонон нисбати ду халқи бародар дарак меод.

Мо бо устодони кафедрамон, донишҷӯёни ғуруҳи тоҷикӣ, фаълони Маркази милли-маданияти тоҷикони вилояти Сурхондарё дар чорабинӣ фаъл иштирок доштем. Аз дигаргунӣ ва иловаи таърихӣ мекарду ҷавонон ҷонибдорӣ ва умед дорем, ки бо тақмили додани моддаҳои Конститутсия ҳаёти мо ранги дигар мегардад ва ҳуқуқи конститутсионӣ-амон боз ҳам кафолатнок ва устувору қавитар мегардад.

Рамозон АБДУЛЛОЕВ,
дотсенти Донишгоҳи давлатии Тирмиз, раиси Маркази милли-маданияти тоҷикони вилояти Сурхондарё.

Аз ҳаёти деҳот

ЯК ПОРА БИҶИШТ ДАР ДИЛИ ДАШТ

Чамоаи шаҳрвандони маҳаллаи «Зевар»-и ноҳияи Бандихони вилояти Сурхондарё аз мавзёеҳост, ки аҳолиаш тоҷиконанд.

Бандихон замоне шомили ноҳияи Бойсун будааст. Баъдтар масоҳати худро аз ҳисоби заминҳои навоҳии Кумқурғону Қизирқи афзуда, ба ноҳияи алоҳидаи пахтакор табдил ёфтааст. Заминҳои он аз канали Ҳазорбоб шудоб мегарданд. Пас баъди хамин канали дар замонҳои ҳукумати шӯравӣ сохта шуда, ба деҳаи Зевару атрофи он мерасад.

Маҳаллаи Зевар дар ноҳияи Бандихон ҷавонтарин ба ҳисоб меравад. Аҳоли ба ин ҷо соли 2001 аз деҳаи Зевари Дараи Нихони ноҳияи Саросиёи ибтидорӣ кӯчонда шудаанд. Дараи Нихони вирди забона аз 9 деҳаи тоҷикониш иборат буд ва Зевар аз сараҳолитарини онҳо махсуб меёфт. Соқинони номи ватани аҷдоди худро ба маҳаллаи навбунёд гузоштаанд ва инак 22 сол аст, ки дар ҳамвориҳо зиндагӣ мекунанд.

Зевар аз маркази Бандихон дар масофаи 18 километр ҷой гирифтааст ва ҳарчанд дар ибтидои ташкил шудан роҳи ягонаи онро мумфарш карда буданд, бо гузашти солҳо ҳоло хароб аст. Ба гуфтаи соқинон дар бунёди роҳ ба меъёри роҳсозӣ риоят нашудааст. Акнун доди мардумро дар ягон ташкилоти давлатӣ наmeshунаванд ва раҳбарон ҳам фақат вада медиҳанд.

Раиси ҷамоати шаҳрвандон Эшмирозо Ризоев зимни суҳбат гуфт, ки дар ибтидо (соли 2001) деҳа 960 нафар аҳоли дошт ва аз 126 хонадон иборат буд. Ҳоло шумори хонадонҳо як баробар афзуда,

ба 241 расидааст, ки 323 оиларо ташкил медиҳад. Ҳоло дар Зевар 1389 нафар мард ва 700 нафар зан зиндагӣ мекунанд. Мардум аслан бо кишоварзӣ, боғдорӣ ва чорводорӣ машғул буда, аз замини наздиқавали худ соҳиби даромад мешаванд, ки барои таъмини ниёзи оила масраф мегардад. Зевар назар ба дигар деҳоти атроф ободтар буда, дар дили дашти бекарони Бандихон гӯё як пора биҳишт аст. Деҳаро фарзандони меҳнатдӯсташ обод кардаанд.

Эшмирозо Ризоев меғӯяд, ки Зевар се фермаи хуб дорад. Ба онҳо Ҳамза Нозимов, Ҳафизуллоҳ Ҳолов ва Тўйчи Эшмирозов раҳбарӣ мекунанд ва дар қитъаҳои замини худ пахтаву галладона кишт менамоянд. Як идда ҷавонони деҳа дар ин хоҷагиҳо кор карда, ризқи худ ва оилашонро пайдо мекунанд. Дар парвариш ва гунаҷини пахта занону духтарони хонашини деҳот низ ҷалб мегарданд.

Маҳаллаи Зевар як бунгоҳи оилавии тиббӣ низ дорад ва Раҳматуллоҳ Амиров раҳбарӣ он аст. Дар ин бунгоҳ 22 нафар шифокор машғули кор ҳастанд ва пайваста барои беҳбудии сиҳати мардум мекушанд. Аз хидмати ин бунгоҳ аҳоли деҳаи Ҳочаи Пок низ бархурдор мегарданд.

Ба гуфтаи раиси маҳалла Эшмирозо Ризоев, ҷавонони Зевар кайҳо ба ҳаёти нав дар ҳамвориҳо одат карда, иддае аз онҳо барои ҷидани ризқи парешон ба Русия ва ғушаву канори Ўзбекистон мераванд, онҳое, ки касбу ҳунаро доранд, хидмати мардуми атрофро ба ҷо оварда, ҷарҳи рўзгор мегардонанд. Ў зикр намуд, ки ду нафар аз занони маҳалла Зубайда Сафарова ва Хонойим Турдиева ба рўйхати «Дафтери оҳанин» ворид шудаанд ва пай-

васта аз ғамхориҳои ҳукумат бархурдоранд. Имсол боз 28 нафар зан ба рўйхати «Дафтери занон» дохил карда шуданд, ки мувофиқи нақшаҳои роҳандозӣшуда кумахоро дорёб хоҳанд кард. Соли 2022-ум 13 зани маҳалла кумаки моддӣ гирифтанд. Ду нафар бо дастгоҳи пазандагӣ (дуҳовка) ва се нафар бо мошини дарзлўзӣ таъмин карда шуданд. Ҳашт нафар модарони ниёзманд муддати як сол ба миқдори 1 миллиону 200 ҳазор сўм аз бӯҷаи давлат кумак гирифтанд. Имсол ба 36 нафар бошандаи Зевар аз ҳисоби заминҳои мавҷуда 50 сотихӣ замини иҷора дода шуд, ки муҳлати истифодабарии онҳо 30 сол аст. Назар ба шикоятҳои бошандагон деҳа бештар ба оби ошомидани ва обёрӣ заминҳои ниёз дорад. Оби тоза ҳафтае як маротиба аз тариқи лўлаҳо боз мегардад ва аҳоли ин неъмат ҳаётбахшро заҳира мекунанд. Вале барои кишти зироату обёрӣ заминҳо кифоят намекунад ва бояи нигарониҳо мебошад. Агар ин мушкил ҳаллу фасл шавад, зиндагии мардум боз ҳам обод хоҳад шуд.

Зевариён бо забони модариӣ худ дар мактаби рақами 29-уми ноҳия таълим мегиранд. Ин дабистон дар ҳудуди деҳа сохта шуда, 673 нафар хонанда дорад. Як қисми ин муҳассилон фарзандони мардуми Ўзбекистон мекунанд, ки ба далали дури роҳ дар ин таълимгоҳ мекунанд. Директори мактаби Иброҳимҷон Ҳайдаров меғӯяд, ки мардуми атрофи Зевар ба саводи баланди омўзгорони мактаби рақами 29 арҷ мегузоранд ва хостори он шудаанд, ки фарзандонашон дар ҳамин мактаб таҳсил гиранд. Акнун омўзгорони то-

ҷик ба ҷуз синфҳои тоҷикӣ бидуни мушкилие ба хонандагони Ўзбек ҳам дарс медиҳанд. Ин ҷо як фазаи хуби дўсти ҳукмрон аст, ки назирашро наметавон дар дигар ҷой пайдо кард. Муҳассилини Ўзбекистон ба забони тоҷикӣ ҳарф мезананд ва тоҷикон низ ба забони давлатӣ хуб балад ҳастанд. Дар ҳама гуна чорабиниҳои мактаб хонандагон баробар ширкат меварзанд.

Иброҳимҷон Ҳайдаров иҷзори қаноатмандӣ намуд, ки соли гузашта 10 нафар шогирдонии дабистон ба мактабҳои олии дониш шудаанд. Ин дар байни макотиби ноҳияи Бандихон нишондоди хуб аст. Миралӣ Амонуллоев, Ҷаҳонгир Дўсалиев, Бахтиёр Ризоев, Абулаббос Азизов, Мирзоалӣ Сафаров ва Азамат Нозимов аз зумраи омўзгороне ҳастанд, ки бо дониши фароҳу таҷрибаи хуби худ дар байни ҷамоаи 50 нафараи омўзгорони дабистон обрўи хуб доранд. Тибқи нишондоди Президент дар мактаби Зевар ҳам ба сифати таълим эътибори ҷиддӣ дода шуда, мувофиқи талаботи шароити маҳаллӣ ба хонандагон касбҳои дўзандагӣ ва боғдорӣ омўзонда мешаванд. Аммо то ҳанўз набудани толари варзишӣ аз мушкилоти мавҷудаи дабистон мебошад.

Эшмирозо Ризоев дар анҷоми суҳбат гуфт, ки агар муаммони ҷойи сохтмони боғчаи бачагон ҳал гардад, деҳа соҳиби кўдакони замонавӣ мешавад. Дар натиҷа боз чандин нафар аз аҳли Зевар бо ҷойи кори доимӣ таъмин хоҳанд шуд.

Шариф ХАЛИЛ, хабарнигори «Овози тоҷик», Вилояти СУРХОНДАРЁ.

МАСЪАЛАҶОИ ЗИЁД ҶАЛЛУ ФАСЛ МЕГАРДАД

Шаҳри Тошканд конферонси минтақавиеро тахти унвони «Дипломатияи халқӣ – омили муҳими тақдими сулҳ, дўстӣ ва ҳамсоягӣ неқ дар Осиёи Марказӣ» баргузор намуд. Муассисони конферонс Маркази дипломатияи халқии СҶШ дар Ўзбекистон, Донишқадаи байналмилалии Осиёи Марказӣ (ИСА) ва намояндагӣ Бунёди Конрад Аденауэр дар Осиёи Марказӣ муаррифи шуданд.

Дар конферонс намояндагони Сенати Олий Маҷлис, ассамблеяҳои халқҳои Қазоқистон ва Қирғизистон, созимони «Иттиҳоди шаҳрвандии Қазоқистон», Конгресси ҷавонони Қирғизистон, Маркази дўстӣ ва ҳамкориҳои СҶШ дар Тоҷикистон, намояндагони корпурсҳои дипломатии кишварҳои Осиёи Марказӣ, инчунин вакилони марказҳои миллии-фарҳангӣ ва воситаҳои ахбори оммавии ватанӣ ва хоричӣ иштирок карданд.

Иштирокчиёни конферонс таъкид карданд, ки дипломатияи халқӣ барои барқарор кардани робитаҳои васеъмиқёс ва мукомлаи фарҳангӣ, аз ҷумла дар бахши илм, фарҳанг, санъат, таълим, варзиш ва туризм заминаи мусоид фароҳам меорад ва таҳаммулпазирии диниро таъмин мекунанд, барои қаробати фарҳангу аънаҳои халқҳои гуногун ва рушди он кумак мерасонад. Дар Ўзбекистон ислоҳоти васеъ-

миқёсе мавриди татбиқ қарор гирифтааст, ки дар меҳвари худ манфиат ва ҳуқуқи инсонро мадди назар дорад.

Доир ба масъалаи тайин ва аломатгузориҳои хати марзи миёни Ўзбекистон бо Қазоқистон, Тоҷикистон, Қирғизистон ва Туркменистон ишора карда шуд, ки маҳз тавассути риояи дипломатияи халқӣ бо роҳи орому осуда ва ҳусни таффоҳум ҳаллу фасл шуда, дар баъзе манотиқ ин раванд дар арафаи анҷом ёфтани қарор дорад.

Конферонс бо имзои Ёддошти ҳамкориҳои байни Маркази дипломатияи халқии СҶШ дар Ўзбекистон ва Институту байналмилалии Осиёи Марказӣ, «Иттиҳоди шаҳрвандии Қазоқистон» ва Ассоциатсияи ихтиёриёни Ўзбекистон ба кори худ хотима бахшид.

Мирасрор АҲРОРОВ, муҳбири «Овози тоҷик».



Дар боғи истироҳатии «Анҳор»-и пойтахт намоишгоҳи байналхалқии «Технологияи истеҳсоли. Ҷўборӣ. Мебел ва қисмҳои эҳтиётӣ – MebelExpo Uzbekistan 2023» кушода шуд. Намоишгоҳи мазкур, ки се рўз давом мекунанд, ба иштирокдорони маҳаллӣ барои шинос шудан бо тарзи кори истеҳсолкунандагони мебел, таҷизот, қисмҳои эҳтиётӣ, фурнитур, аксессуарҳо ва ғайра имкониятҳои хуб фароҳам овард. Ба ин маънаи чорабиниҳои мазкур барои истеҳсолгарон ва дистрибутерҳо майдони хуби воҳурӣ мегардад. Суратгир: О. ПАРДАЕВ (ЎЗА).

ХАБАРҶО РОҶҶОИ АЛОҶИДА БА АВТОБУСҶО

Шароити водор месозад дар қисме аз кўчаҳои магистрالياи пойтахт роҳҳои махсус барои автобусҳо ҷудо карда шаванд. Маълум, ки автомобилҳо зиёде мешаванд. Назар ба маълумотҳо, ҳар рўз дар Тошканд ба ҳисоби миёна наздик 300 автомобили нав ба рўйхат гирифта мешавад.

Миқдори умумии воситаҳои нақлиёт алён дар пойтахт аз 700 ҳазор гузаштааст. Автомобилҳои омада-рафтаҳо ба ҳисоб гирем, адади онҳо ҳар рўз аз 800 ҳазор мегузарад. Таъмини устувории ҳаракатҳои нақлиётӣ ҷамоати дар шароити, ки тирбандӣ торафт бештар мушкilot тавлид месозад, яке аз вазифаҳои муҳим мебошад. Соли равон барои бе мамониат ҳаракат кардани автобусҳо дар 13 кўчаи асосии пой-

НУҚТАИ НАЗАРИ ДЕПУТАТ АГАР ГУНОҶАШРО ЭЪТИРОФ КАРДАНИ ШАҶС БАР ЗИДДИ Ё ДАЛЕЛИ ЯГОНА БОШАД, ВАЙ ГУНОҶҚОР ДОНИСТА НАМЕШАВАД

Дар кишвари мо инсон, ҳаёт, озодӣ, шаъну шараф ва дигар ҳуқуқҳои дахлнопазир арзиши олий мебошанд. Ин аст, ки дар Конститутсияи навтаъсиси мо шаъну шарафи инсон ва дахлнопазирии ҳуқуқи ӯ дар ҳама ҷабҳаҳо ба таври қатъӣ муайян шудааст.

Масалан, аз замони қабули Қомуси асосӣ дар соли 1992 тағйироту иловаҳо ба он асосан ба идораҳои давлатӣ ва қонунгузориҳои интихобот дахл дошта бошанд, на-васоии асосии тағйироти индафъоина бо он аҳамиятнок аст, ки ба прўрўз гардондани қанолатҳои ҳифзи ҳуқуқи озодӣ ва ҳимояи иҷтимоии инсон нигаронида шудааст.

Махсусан, дар Конститутсияи нави мо манфиатҳои ҳамаи табақаҳои ҷамъият ба назар гирифта шудаанд. Қоидаҳо оид ба ҳуқуқи озодии инсон чандин баробар зиёде шуда, дар навбати худ ўҳдадорӣ давлат дар назди халқ чандин баробар меафзолад. Зеро, дар таҳияи лоиҳаи Конститутсияи меъёри «манфиати инсон аз ҳама воло» асос шудааст.

Ҳамчунин, боз як тағйироти муҳими дигар ин аст, ки доғи судии шахс ва оқибатҳои ҳуқуқӣ, ки ба он оварда мерасонад, барои маҳдуд кардани ҳуқуқи наздикони ӯ асос намебошад.

Ин қоида, ки ба Қомуси асосии мо дохил карда шудааст, ба раҳой ёфтани аз боқимондаҳои ҳуқуқи ки дар тартиби ташаббуси қонунгузорӣ ворид намудани пешниҳоди қонунгузориҳо ба Палатаи қонунгузориҳои Олий Маҷлис дода шудааст. Ба Қонуни асосии мо дохил карда шудани чунин меъёр иштироки шаҳрвандонро дар идоракунии қорҳои давлатӣ васеъ мекунанд. Меъёри дигари муҳими Қонуни асосии мо — агар гуноҳашро эътироф кардани шахс бар зидди ӯ далали ягона бошад, кафолат дода мешавад, ки вай гуноҳдор нест ва ба ҷазо қасида намешавад. Ин ҳолат барои муайян кардани ҳақиқат оиди ҷиноят, инчунин пешгирии ба ҷавобгарии ҷиноӣ қасидадани одамони беғуноҳ ва дар айни замон ошқор намудани гуноҳқори воқеӣ ё шахси содиркарда хизмат мекунанд.

Махфират ХУШВАҚТОВА, депутати Палатаи қонунгузориҳои Олий Маҷлис.

Дар арзҳои дўстӣ ЭЪТИБОР БА СОҶАИ ТАЪЛИМ — МАСЪАЛАИ АВВАЛИНДАРАҶА

Солҳои охир ба туфайли сиёсати хирадмандона ва дурандешонаи роҳбарони ҷумҳуриҳои Ўзбекистон ва Тоҷикистон робита ва ҳамкориҳои азалии ду кишвари дўсту бародар беш аз пеш ривоч ёфта, муносибатҳои тарафайн ба зинаи нав — дараҷаи ҳамкориҳои стратегӣ бардошта шуд. Форуми ректорони донишгоҳҳои Ўзбекистон ва Тоҷикистон, ки ба қарибӣ дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон рўйи кор омад, барои вусъат ёфтани ҳамкориҳои муштаракӣ дар Тоҷикистон хидмат мекунанд.

Анҷумани ректорон тахти мавзӯи «Муносибатҳои дўстонаи Ўзбекистон ва Тоҷикистон дар соҳаи таълимоти олий, илм ва инноватсияи ҳамчун асоси рушди иқтисодии миллий» доир гардид.

Қамина борҳо ба Тоҷикистон сафар карда будам, аммо ташири имсола ниҳоят дилнишини гуворо буд. Шаҳри ҳамешабораи Душанбе рў ба рушду нумўёи ниҳода, симои худро ба кулли дигар кардааст. Дар ин ҷо биноҳои осмонбўси замонавӣ, кўчаҳои равону васеъ, боғу гулгаштҳои зебо бунёд шудаанд, ки аз тамоши онҳо таъби кас болида мегардад.

Нахуст ба Шаҳраки донишҷўёни Донишгоҳи миллии таширф оварда, аз Осорхона ва Маркази илмӣ-таҳқиқотии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дидан кардем. Моро муовини якуми вазири маориф ва илми Тоҷикистон Ҷамшед Ҷўразода ва ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, профессор Қобилҷон Хушвахтзода ҳамроҳӣ намуданд.

Дар толари қалони Донишгоҳи миллии Форуми ректорон оғоз ёфта, қаблин мо аз дастовардҳои илмӣ тахникии донишгоҳ дидан кардем. Ректор Қобилҷон Хушвахтзода дар робита ба густириш ёфтани ҳамкориҳои илмӣ таълимоти дар заминаи сиёсати маорифпарваронаи роҳбарони олии харду кишвар суҳанронӣ намуд.

Сипас, вазири тахсилоти олий, илм ва инноватсияи кишварамон И. Абдураҳмонов ва вазири маориф ва илми Тоҷикистон Р. Саидзода таъкид карданд, ки дар самти ҳамкориҳои дўстона ба як қатор созишномаҳои миёни ҳукуматҳои Ўзбекистон ва Тоҷикистон ва муассисаҳои тахсилоти олий илмӣ ин кишварҳо ба имзо расидаанд. Баргузор намудани Форуми ректорони ду кишвар имкон фароҳам меорад, ки лоиҳаҳои гуногуни илмӣ татбиқ шаванд ва табулуди таҷрибаи сурат гирад.

Дар замони ҷаҳонишавӣ равобити муштаракӣ донишгоҳҳо ва марказҳои илмӣ таълимоти ҳале муҳим мебошад. Тавре Сарвари давлатамон таъкид мекунанд, роҳи ягона ва дурусти тарақиёти Ўзбекистони Нав татбиқи ислоҳот дар соҳаи таълим мебошад.

Аҳмадҷон СОЛЕЕВ, проректори Донишгоҳи давлатии Самарқанд, профессор.

ДЕР ОЯДУ ДУРҶСТ ОЯД

Китобхонаи ҷумҳуриявии бачаҳо бинобар рўйи таъмир дидан муваққатан баста шуда буд. Интизор мерафт ҳамин баҳор, баъди таъмир, фаъолиятшро барқарор созад.

Вале навъе хидмати ахбори Бунёди рушди маданият ва санъат маълум намуд, маросими қулошии бинои таъмирдида ба фасли тирамоҳ гузошта шуд. Сабаб он аст, ки гоғи вусъат бахшидани қорҳои реставратсионӣ пайдо шуд. Акнун ҳамоханг бо меймори таърихӣ китобхонаи мақсани наведе дар ҳавли он барло мегардад дар ихотаи дарахтону гулу бут-

таҳои сабзу хуррам. Дар соячо китоб хондан ё зери осмони қушод чорабиниҳои маънавӣ гузарондан низ имконпазир хоҳад гашт. Хуррамсозӣ ободгардонии худро дар атроф, саҳн ва ҳавли китобхона идома дорад.

М. ШОДИЕВ, муҳбири «Овози тоҷик».

